

审 查

该文为 ASHRAPOV BAHODURJON PULOTOVICH 的作者论文摘要，主题为“对十八世纪和二十世纪塔吉克文学语言中名词性的形态特征的比较分析（以 Muhammadvafoi Karminaghi 和 Sadriddin Aini 作品为例）”获得语言学专业（10.02.00）与历史与对比语言学（10.02.20）的博士学位。— 苦盞，2022 年，— 59 页。

本论文致力于比较分析 18 世纪和 20 世纪塔吉克语文学语言中名词性词类的形态特征，为主题的全面对比研究做出贡献。

论文结构包括绪论、三个章、七个节、二十二个小节、结语、文献和附录几部分。

在绪论中，作者首先指出了研究课题的重要性、科学课题的研究程度、研究与计划（项目）或科学课题之间的关系，然后对研究目的、研究任务、研究对象、主体（主题）、理论基础、经验依据、学术根源、学术创新性、答辩要点、理论和实践重要性、结果的可靠性、论文与科学专业规范的一致性研究进行了概述，同时还介绍了申请人的个人贡献、论文成果发表的审批、相关主题论文的发表、论文的结构和篇幅等。

论文第一章阐释了 18 世纪和 20 世纪塔吉克语文学名词形态特征的比较分析，专门研究名词的问题、语法范畴和形态特征及其虚构名词化现象。

论文第二章研究了 18 世纪和 20 世纪塔吉克语质量形态特征的比较分析研究质量程度的范畴、合形成形容词的形态特征和副词的使用问题，以比较作品的语言阐释和分析。

第三章的 18 世纪和 20 世纪塔吉克文学语言中数和代词形态特征的比较分析是以两个大节和八个小节构成。本章对数、数格、数单位以及人称、人称代词、强调代词和所有格代词的形态特征进行了比较和回顾，并对它们的一些鲜明的特征进行了深入分析。

研究的主要科学成果（有 18 项）及其实际应用建议（3 项）在结论部分提及。

总之，以穆罕默德·瓦法·卡尔米纳吉和萨德里丁·艾尼的作品为例，对比时期语言名词性词类的使用细节进行比较分析，能彰显塔吉克语的历史和其演变和发展的细节，该论文符合塔吉克斯坦共和国总统 KOA 管局的要求，并且论文答辩人应被授予语言学专业（10.02.00）与历史与对比语言学（10.02.20）的博士学位。

描述：

语言学博士，

研究所首席专家

冶金学院孔子学院：

青岛市山东省中国

电话：+8615725426700

电子邮箱：van-vong@yandex.ru

王宇红

王宇红

“我确认上述王宇红的签名。”

冶金学院孔子学院院长：

任耕田

任耕田



“ 23 ” 11月 2022

联系信息：

地址：735730，塔吉克斯坦共和国，索格特州，巴洛托夫街，6 号，

电话：+992 922009666

邮箱：kzxytjk@yandex.ru

网站：www.kongzi.tj

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Ашрапов Баҳодурҷон Пӯлотович дар мавзуи «Таҳлили қиёсии вежагҳои морфологии ҳиссаҳои номии нутқ дар забони адабии тоҷикии қарнҳои XVIII ва XX (дар мисоли осори Муҳаммадвафои Карминағӣ ва Садриддин Айнӣ)» барои дарёфти дараҷаи илми номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ). – Хучанд, 2022. – 59 с.

Диссертатсия ба таҳлили қиёсии вежагҳои морфологии ҳиссаҳои номии нутқ дар забони адабии тоҷикии қарнҳои XVIII ва XX бахшида шуда, барои ҳалли комили мавзуи мавриди қиёс мусоидат мекунад.

Сохтори диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳафт фасл, бисту ду зерфасл, хулоса, феҳристи адабиёт ва замима иборат мебошад.

Дар муқаддима муаллиф нахуст дар хусуси мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоихаҳо) ва ё мавзӯҳои илмӣ маълумот дода, баъдан тавсифи умумии таҳқиқот: мақсад, вазифаҳо, объект, мавзӯ (предмет), асосҳои назариявӣ, заминаҳои эмпирикӣ пойгоҳ, навгони илмӣ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаб, тасвиб ба амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия сохтор ва ҳаҷми диссертатсияро пешниҳод намудааст.

Боби якуми диссертатсия бо унвони “Таҳлили қиёсии вежагҳои морфологии исм дар забони адабии тоҷикии қарнҳои XVIII ва XX” ба омӯзиши масъалаҳои исм категорияҳои грамматикӣ он ва вежагҳои морфологии исмҳои сохта бахшида шудааст.

Дар боби дуюми рисола – «Таҳлили қиёсии вежагҳои морфологии сифат дар забони адабии тоҷикии қарнҳои XVIII ва XX» масъалаи омӯзиши категорияи дараҷа дар сифат, вежагҳои морфологии сифатҳои сохта ва вачҳи корбурди вандгунаҳо дар забони осори қиёсшаванда шарҳу баррасӣ гардидааст.

«Таҳлили қиёсии вежагҳои морфологии шумора ва чонишин дар забони адабии тоҷикии қарнҳои XVIII ва XX» дар ҳудуди ду фаслу ҳашт зерфасли боби сеюм сурат гирифтааст. Дар ин боб асосан оид ба қиёсу баррасии хусусиятҳои морфологии шумора, нумеративҳову воҳидҳои шумор ва чонишинҳои шахсӣ, нафсӣ-таъкидӣ ва таъинӣ суҳан рафта, баъзе вежагҳои бориз ва фарқкунандаи онҳо мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор гирифтаанд.



МАРКАЗИ ТАРЧУМАҶО
TRANSLATION CENTER
TARJIMA MARKAZI
ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ

Нотариальное заверение переводов
Легализация и апостиль документов
Текстовый перевод документов
Услуги переводчиков (устный)
Технические переводы (спец.)
Электронный перевод (эл. почта)
Гражданство РФ, рабочие визы

РС / ПК / КТ. "МАНСУР У"
ФИНАНС: г.ХУДЖАНД

Суроға: Тоҷикистон, вил. Суғд, ш.Хуҷанд, к.К.Хуҷанди, тел: (+992) 92-929-9000, E-mail: translit-dusti@mail.ru
Адрес: Таджикистан, Согдийская обл. г.Худжанд, ул. К.Худжанди, тел: 92-929-9000, E-mail: translit-dusti@mail.ru

Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқ (18 банд) ва тавсияҳои барои истифодаи амалии он (3 адад) дар қисмати хулосаҳо зикр ёфтаанд.

Дар умум, таҳлили қиёсии вежагиҳои сарфӣ ҳиссаҳои номии нутқи забони давраҳои қиёсшаванда дар мисоли осори Муҳаммадвафои Карминағӣ ва Садриддин Айни барои огоҳӣ ёфтан аз таърихи забони тоҷикӣ ва вежагиҳои таҳаввулу рушди он имкон фароҳам меорад, ки диссертатсияи мазкур ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, унвонҷӯ ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) сазовор аст.

Муқарриз:

номзади илми филология,
дотсент, сармутахассиси Донишкадаи
Конфусий дард назди ДКМТ:
Ҷумҳурии Мардумии Чин, Музофоти Шандун
Шаҳри Чингдао
Тел: +8615725426700

E-mail: van-vong@yandex.ru

“Имзон Ван Юйхунро тасдиқ мекунам”.

Директори Донишкадаи
Конфусий дард назди ДКМТ
“23” ноябри 2022

Маълумот барои тамос:

Суроға: 735730, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Суғд, ш. Бӯстон, кӯчаи Баротов хонаи №6, тел: +992 922009666

www.kongzi.tj

E-mail: kzxytjk@yandex.ru

Ван Юйхун

Рен Гентян



«24» Ноябри соли 2022. Шаҳри Истиклол, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ман, Азизуллозода А. Ш., нотариуси давлатии идораи нотариалии давлатии шаҳри Истиклоли, вилояти Суғд, аслияти имзои тарҷумони ба ман маълум Ғунова М.Н-ро тасдиқ менамоям. Шахсияти ӯ муқарар карда шуда, қобили амал будани ӯ тафтиш карда шуд.

Дар феҳристи таҳти рақами № 5И 4012 сабт карда шуд.

Боқи давлати ба маблаг 1.92 сомони ситонида шуд.

Хизматрасонии ҳуқуқии музнок 16,00 пардохт шуд.

Нотариуси давлати

